

**ҚОНУНИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ МОРАТОРИЙ БА САНЧИШҶОИ  
ФАЪОЛИЯТИ СУБЪЕКТҶОИ СОҶИБКОРӢ ДАР СОҶАҶОИ ИСТЕҶСОЛӢ  
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2019 с., № 1601)**

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии татбиқи мораторий ба санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолиро муайян намуда, тартиби татбиқи мораторийро муқаррар ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро ҳифз менамояд.

**Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ**

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **мораторий ба санчишҷо** - муваққатан боздоштани қисми муайяни ваколатҳои дар асоси Қонуни мазкур ва ё дигар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ муқарраршудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ вобаста ба санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли;

- **молу маҳсулот** - натиҷаи ниҳоеи фаъолияти субъетҷои соҳибкорие, ки талаботи истеҳсоли - истеъмолӣ ё шахсиро таъмин мекунад;

- **субъетҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсоли** - шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродие, ки ба қайди давлатӣ гирифта шуда, ба истеҳсоли молу маҳсулот машғул мебошад;

- **санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли** - намуди фаъолияти мақомоти давлатии санчишӣ оид ба ҳама гуна санчишҷои фаъолияти субъетҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсоли тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (**ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601**);

- **мақоми ваколатдори давлатӣ** - мақоми давлатӣ оид ба сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, ки барои мониторинги татбиқи мораторий ба санчишҷо масъул мебошад;

- **давраи мораторий ба санчишҷо** - муҳлате, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардида, дар давоми он санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур, манъ карда шудаанд;

- **мақомоти ваколатдори давлатии санчиш** - мақомоти давлатие, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ваколати гузаронидани санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ мебошанд.

**Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторий ба санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли**

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторий ба санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъерии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

**Моддаи 3. Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ**

Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санчишӣ мақоми машваратӣ ва доимоамалкунандаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, тибқи талаботи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъетҷои хоҷагидор» фаъолият менамояд.

**Моддаи 4. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ**

Мақоми ваколатдори давлатӣ дорои чунин ваколатҳо мебошад:

- гузаронидани мониторинги татбиқи мораторий ба санчишҷои фаъолияти субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли;

- пешбурди феҳристи субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли.

**Моддаи 5. Мутобиқати шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорои инфиродӣ ба субъетҷои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли**

1. Мақомоти омури давлатӣ рӯйхати шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродиро, ки ҳисоботи оморӣ оид ба истеҳсолотро месупоранд, ба шӯрои Ҳамоҳангсозии Фаъолияти Мақомоти Санҷишӣ Пешниҳод менамояд (ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601).

2. Шӯрои Ҳамоҳангсозии Фаъолияти Мақомоти Санҷишӣ рӯйхати пешниҳодшударо баррасӣ намуда, барои ворид намудани шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба феҳристи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ қарор қабул мекунад.

3. Субъекти соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ дар асоси қарори шӯрои Ҳамоҳангсозии Фаъолияти Мақомоти Санҷишӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар муҳлати на дертар аз 3 рӯзи қабули қарор ба феҳристи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ ворид карда мешавад.

4. Шакли феҳристи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва тартиби пешбурди онро шӯрои Ҳамоҳангсозии Фаъолияти Мақомоти Санҷишӣ тасдиқ менамояд.

#### **Моддаи 6. Истисно аз татбиқи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ**

1. Санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ оид ба иҷро намудани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба муқаррароти моддаи 7 Қонуни мазкур, дар ҳолатҳои зерин таъин ва бо огоҳонидани шӯрои Ҳамоҳангсозии Фаъолияти Мақомоти Санҷишӣ гузаронида мешавад:

- (хориҷ карда шуд бо ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601);

- агар аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (истеъмомкунандагони молу маҳсулот) нисбат ба фаъолияти субъекти соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ оид ба вайрон кардани ҳуқуқҳои онҳо ба мақомоти ваколатдори давлатии санҷишӣ аризаи хаттӣ ворид гардад, санҷиш дар доираи мурочиати пешниҳодшуда амалӣ карда мешавад (ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601);

- агар санҷиш ба таъмини сифат ва беҳатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, инчунин истеҳсоли маводи доруворӣ алоқаманд бошад (ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601);

- дар асоси аризаи субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ ҳангоми қатъ кардани фаъолияти онҳо;

- тибқи талаботи қисми 6 моддаи 28 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Санҷишҳои, ки тибқи қисми 1 моддаи мазкур гузаронида мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дафтари бақайдгирии санҷишҳо қайд карда мешаванд.

#### **Моддаи 7. Боздоштани амали муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. Дар давраи татбиқи мораторий ба санҷишҳои амали муқаррароти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи 6 Қонуни мазкур, боздошта мешавад (ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601).

2. Баъди анҷоми мораторий ба санҷишҳо, фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ дар давраи мораторий ба санҷишҳо тибқи моддаи 6 Қонуни мазкур мавриди санҷиш қарор дода мешавад. Дар ҳолатҳои дигар санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ дар давраи мораторий ба санҷишҳо манъ аст (ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601).

#### **Моддаи 8. Ҳалли баҳсҳо**

Баҳсҳо вобаста ба татбиқи мораторий ба санҷишҳо аз ҷониби шӯрои Ҳамоҳангсозии Фаъолияти Мақомоти Санҷишӣ ва ё суд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд (ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601).

#### **Моддаи 9. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур**

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

*Моддаи 9<sup>1</sup>. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонини Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мораторияи санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ»*  
(ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601)

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мораторияи санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ» аз 3 июли соли 2012 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2012, №7, мод.709; с.2015, №3, мод.214) аз эътибор соқит дониста шавад (**ҚҶТ аз 04.04.2019 с., № 1601**).

**Моддаи 10. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур**  
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти**  
**Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Эмомалӣ Раҳмон**

ш. Душанбе  
21 феввали соли 2018  
№1505